



ВАЗОРАТИ КИШОВАРЗИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН
КОРХОНАИ ВОҲИДИ ДАВЛАТИИ ҶУМҲУРИЯВИИ
«ТОҶИКАГРОЛИЗИНГ»

734013 Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Бехзод-25, Тел: + (992-44) 600-58-58, Факс + (992-44) 600-82-82.
<http://www/tajikagroleasing.tj>, E-mail: tajikagroleasing@mail.ru.

№ 411 аз «15» 08 с. 2024
Ба № аз с. 2024

м. Ҳуҷубонализода 21
барои бахшони
бахшони.
15.08.2024. Ҳ. С.

КВД «Маркази хизматрасонии
маҳфуздорандаи ҳисоботи молиявӣ» – и
назди Вазорати Молияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон


Рохбарияти Корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг» (РМА
020026096) барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд изҳори минатдорӣ намуда,
тибқи талаботи қонунгузорӣ ҳисоботи молиявӣ ва ҳисоботи аудитори мустақили
Корхонаро барои давраи соли 2023 пешниҳод менамоянд.

Замима дар ҳаҷми 25 ҷараф

Бо эҳтиром

Директор

Акрамзода Юсуф Акрам



КВДЧ "ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ"

**ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ВА
ҲИСОБОТИ АУДИТОРИ МУСТАҚИЛ**

**барои соли ҳисоботие, ки
31 декабри 2023 ба итмом мерасад**

КВДЧ “ТОЧКААГРОЛИЗИНГ”

МУНДАРИЧА

	Саҳифа
ТАСДИҚОТИ РОҲБАРИЯТ ОИДИ ҶАВОБГАРӢ БАРОИ ТАӢӢР НАМУДАН ВА ТАСДИҚ НАМУДАНИ ӢИСОБОТИ МОЛИЯВӢ ДАР СОЛИ 2023, КИ 31 ДЕКАБР ХОТИМА ӢФТААСТ.	3
ӢИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ	4-6
Ӣисобот оиди ҳолати молиявӢ	7
Ӣисобот оиди даромади умумӢ	8
Ӣисобот оиди тағирот дар сармоя	9
Ӣисобот оиди ҳаракати воситаҳои пулӢ	10
Шарҳ ба Ӣисоботи молиявӢ	11-25

Роҳбарияти КВДЧ "Тоҷикагролизинг" (минбаъд – Ташкилот) барои таҳияи ҳисоботи молиявии ҳамаи тарафҳои муҳими ҳолати молиявиро эътимоднок инъикоскунанда ҷавобгар мебошад, аз он ҷумла барои пешниҳоди ҳисобот оиди натиҷаҳои молиявӣ, ҳаракати воситаҳои пулӣ ва тағйирёбии сармояи худӣ дар соли 2023, ки 31 декабр хотима меёбад мутобиқи талаботҳои Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (минбаъд СБҲМ) масъул ва ҷавобгаранд.

Дар рафти таҳияи ҳисоботи молиявӣ роҳбарияти Ташкилот аз рӯи амалҳои зерин ҷавобгар аст:

- Интиҳоби принципҳои муносиби ҳисобирии бухгалтерӣ ва истифодабарии мантиқии онҳо;
- Риояи талаботи СБҲМ ва ошкор намудани тамоми майлқуниҳои асосӣ дар ташреҳоти ҳисоботи молиявӣ;
- Омодасозии ҳисоботи молиявӣ дар асоси фарзия, ки Ташкилот дар ояндаи наздик фаъолияти худро идома медиҳад, бо истисноӣ ҳолатҳои, ки фарзия гирифтани ғайри имкон аст.

Роҳбарият барои ҳолатҳои зерин низ масъул мебошад:

- Таҳия, амалисозӣ ва таъмин намудани фаъолияти самараноки системаи назорати дохилии Ташкилот;
- Нигоҳдории системаи баҳисобирии муҳосибие, ки ҳама вақт тавоноии тайёркунии ахбороти сатҳи кифоятан дурустро оиди ҳолати молиявии Ташкилотро дошта бошад ва мутобиқати ҳисоботи молиявиро ба талаботҳои СБҲМ таъмин намояд;
- Пеш бурдани баҳисобирии муҳосибӣ мутобиқи қонунгузорӣ ва қолабҳои муҳосиботи Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- Барои таъмини нигоҳдории молу мулки Ташкилот дар ҳудуди салоҳиятҳои худ чораандеши намояд;
- Ошкорсозӣ ва пешгирии ҳолатҳои қаллобӣ, хатогиҳо ва дигар намуди суиистифодабарӣҳо.

Ҳисоботи молиявии мазкур барои соли 2023, ки 31 декабр анҷом ёфтааст, аз тарафи роҳбарияти Ташкилот дар санаи "12" августи 2024 тасдиқ карда шудааст.

Аз номи роҳбарияти

Акрамзод

Директор



Файзов Т.

Сармуҳосиб

ҲИСОБОТИ АУДИТОРОНИ МУСТАҚИЛ

Ба роҳбарияти КВДЧ "Тоҷикагролизинг"

Ақида бо Тавзеҳот

Мо ҳисоботи молиявии КВДЧ "Тоҷикагролизинг" - ро, ки аз ҳисобот оид ба ҳолати молиявӣ, ҳисобот оид даромади умумӣ, ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ ва ҳисобот оид ба гардиши сармоя ба санаи 31 декабри соли 2023 таркиб ёфтааст, ва инчунин шарҳи ҳисоботи молиявӣ ва дигар ҷабҳаҳои сиёсати ҳисобдорӣ қобили таваҷҷуҳро, аудит гузаронидем.

Ба ақидаи мо, ба истиснои таъсири ҳолатҳои имконпазири дар қисмати асос барои изҳори **Ақида бо Тавзеҳот** овардашудаанд, ҳисоботи молиявии маҷмуии замимагардида, ҳолати молиявии Ташкилотро ба 31 декабри соли 2023, нишондодҳои молиявии он ва гардиши воситаҳои пулӣ онро мувофиқи талаботҳои Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявӣ (СБХМ) инъикос менамояд.

Асос Барои Изҳори Ақида бо Тавзеҳот

1. Баҳисобгирии воситаҳои асосӣ

Мо диққати шуморо ба шарҳи 9 "Воситаҳои асосӣ" ҷалб менамоем, ки Ташкилот бо мақсади кам намудани хароҷот дар соли ҳисоботи 2023 ҳангоми ҳисоб намудани хурдашавии Воситаҳои асосӣ Фармоиши Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз «12» февралӣ соли 2014 таҳти № 24 дар бораи "Меъёрҳои ҳисоби истехлоки (хурдашавии) воситаҳои асосӣ дар ҶТ" ва моддаи 8 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи баҳисобгирии муҳосиби ва ҳисоботи молиявӣ» - ро истифода накардааст. Гуруҳи аудиторон вобаста ба бақияи аслии воситаҳои асосӣ шубҳа дошта дурусти бақияи аслии воситаҳои асосиро тасдиқ наменамояд.

2. Сандуқи иҷораи молиявӣ (лизингӣ)

Мо диққати шуморо ба он ҷалб менамоем, ки ҳамчун аудитор натавонистем, ки тасдиқи бақияи сандуқи иҷораи молиявӣ, бақияи сандуқи батаъҳиrafoда ва фоизҳои ҳисобшударо дар аввалу охири давраи аудитшаванда барои гузаронидани расмиётии аудиторӣ дарёфт намоем. Аз ин рӯ, бақияи сандуқи иҷораи молиявӣ, бақияи фоизҳои ҳисобшуда, сандуқи батаъҳиrafoда ва гардиши онҳо дар соли ҳисоботи 2023 метавонад ҳаҷми воқеи онро инъикос наменамояд.

3. Ба руйхатгирии солони Ҳазина ва Захираҳои моддию молӣ

Мо диққати шуморо ба моддаҳои "Ҳазина" ва "Захираҳои моддию молӣ" дар тавозуни Ташкилот нишондодашуда ҷалб менамоем. Ҳамчун аудитор имкони мушоҳидаи гузаронидани инвентаризасияи маблағҳои пулӣ дар ҳазина ва молу маводҳои анбори Ташкилот дар соли ҳисоботи 2023 надоштем, зеро шартномаи хизматрасонии аудиторӣ пас аз соли ҳисоботи ба имзо расонида шудааст. Татбиқи расмиёти алтернативии аудит, барои муайян кардани моддаҳои "Ҳазина" ва "Захираҳои моддию молӣ" дар санаи 31 декабри соли 2023, ғайриимкон аст.

Мо аудити худро дар асоси Стандартҳои Байналмиллалии Аудит (СБА) гузаронидем. Уҳдадори мо таҳти стандартҳои зикргардида, дар қисмати Уҳдадориҳои Аудиторон дар Гузаронидани Аудити Ҳисоботи Молиявӣ зикр гардидаанд. Мувофиқи талаботҳои Кодекси Этикии Ҳисобдорони Касбӣ (IESBA Code), ки аз ҷониби Ҳайати Байналмиллалии Стандартҳои Этики барои Ҳисобдорон қабул гардидааст, мо аз Ташкилот вобастагӣ надорем, мустақил мебошем ва дигар уҳдадориҳои этикии худро мувофиқи талаботҳои кодекси этикии зикргардида иҷро намудем.

Мо муътақидем, ки далелҳои ба дастовардашуда барои ибрази ақидаи асоснок кофӣ ва мувофиқ мебошанд.

Уҳдадориҳои роҳбарият дар тайёр намудани ҳисоботи молиявӣ

Роҳбарият барои дурустии тартиб додан ва пешниҳод намудани ҳисоботи молиявӣ дар мувофиқати бо Стандартҳои Байналмиллалии Ҳисоботи Молиявӣ уҳдадор аст. Инчунин, роҳбарият уҳдадор аст, ки низоми назорати дохилии Ташкилотро тарзе ба роҳ монад, ки ба хатой ё норасоӣ дар тартиб додани ҳисоботи молиявӣ роҳ надиҳад.

Дар таҳия намудани Ҳисоботи Молиявӣ, роҳбарият барои арзёбии иқтидори Ташкилот оид ба идомаи фаъолият, ошкорнамоӣ, ва дигар мавридҳои марбут ба идомаи фаъолият уҳдадор мебошад. Инчунин, роҳбарият дар таъмини низоми ҳисобдорӣ дар асоси фаъолияти бефосилаи Ташкилот уҳдадор мебошад, ба истиснои онки агар роҳбарият азми қатъ намудани фаъолияти онро ё ба таваққуф гузоштани амалиёти он дошта бошад, инчунин агар ҳеҷгуна азми воқеии дигар оид ба давом додани фаъолияти онро надошта бошад.

Роҳбарияти Ташкилот барои назорат намудани чараёни тартибдиҳӣ ва пешниҳоди ҳисоботи молиявии Ташкилот масъул мебошанд.

Масъулияти аудиторон дар гузаронидани аудити ҳисоботи молиявӣ

Ҳадафҳои мо ин ба даст овардани итминони асоснок дар бораи онки Ҳисоботи Молиявӣ дар маҷмӯъ аз иштибоҳоти моддӣ, ки дар натиҷаи хатогӣ ё тақаллубкорӣ ба вучуд меоянд, ҳолӣ мебошад ва дар ин асос додани хулосаи аудитӣ ва ақидаи аудит. Итминони асоснок ин сатҳи баланди итминон аст, аммо кафолати он нест, ки аудити мутобиқи Стандартҳои байналмиллалии аудит (ISAs) гузаронидашуда ҳама вақт таҳрифҳои қиддиро ҳангоми мавҷудияти он ошкор мекунад. Таҳрифҳо метавонанд дар натиҷаи амали бевичдонона ё иштибоҳ ба вучуд оянд ва дар ҳамон ҳолат қиддӣ ба ҳисоб мераванд, ки дар алоҳидагӣ ё дар маҷмӯъ онҳо ба қарорҳои иқтисодии истифодабарандагон, ки дар асоси ин ҳисоботи молиявии мазкур қабул шудаанд, таъсир расонанд.

Дар доираи аудит мувофиқи СБА, мо аз мулоҳизаҳои касбӣ истифода мебарем, ва таваҷҷуҳи касбиро дар тамоми давраи гузаронидани аудит нигоҳ медорем. Инчунин:

- Муайян намудан ва арзёбии хавфҳо вобаста ба таҳрифоти қиддии ҳисоботи молиявӣ, ки дар натиҷаи амали бевичдонона ё иштибоҳ ба вучуд омадаанд, тартиб додани расмиётҳои аудитӣ вобаста ба ин хавфҳо бо мақсади дастрас намудани далелҳои кофӣ барои ибрази ақида дар ҳисоботи аудиторӣ. Хавфи ошкор накардани таҳрифи қиддии дар натиҷаи амали бевичдонона бавучудномада нисбат ба хатогиҳои дар натиҷаи иштибоҳ ба вучуд омада, зиёдтар аст, зеро қаллобӣ метавонад созиш, сохтакорӣ, безъитиноии қасдан, пешниҳоди маълумоди таҳрифшуда ва ё аз ҷониби роҳбарият ғайрмақсаднок истифодабарии низоми назорати дохилиро дар бар гирад.
- Ба даст овардани маълумот оиди низоми назорати дохилии марбӯд ба аудит, бо мақсади коркард ва таҳияи расмиёти аудитӣ, ки ба он ҳолат мутобиқат менамоянд, барои изҳори ақида намудан оид ба самаранокии низоми назорати дохилии фонд;
- Баҳогузориҳои мувофиқат намудани сиёсати ҳисобдорӣ истифодагардида ва асоснокии тахминҳои ҳисобдорӣ қабулгардида ва таҳрифҳои аз ҷониби роҳбарият намудашуда;

- Хулосабарорӣ оид ба мувофиқати аз ҷониби роҳбарият истифода гардидани заминаҳои баҳисобгирии муҳосибӣ; дар асоси далелҳои аудити гирифташуда арзёби намудани ҷабҳаҳои, ки оид ба муназзам фаъолият намудани фонд шубҳаваранд. Агар мо хулосабарори намоем, ки номуайянии ҷиддӣ дар фонд вуҷуд дорад, мо уҳдадорем, ки дар хулосаи аудити худ ба чунин таҳрифи Ҳисоботи Молиявӣ ишора намоем ва агар чунин таҳрифҳо кифоя набошанд, пас уҳдадорем, ки хулосаи аудити худро тағйир диҳем. Ақидаи аудити мо аз далелҳои бадастовардашудаи мо то санаи пешниҳоди ҳисобот асос ёфтааст. Аммо, ҳаводиси пас аз санаи пешниҳоди ҳисоботи аудитӣ баамал омада метавонанд, боиси суҳт ё қатъ гардидани фаъолияти фонд гарданд.
- Баҳогузори дар умум пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, сохтор ва муҳтавои он, аз он ҷумла таҳрифҳо ва инчунин оё ҳисоботи молиявӣ амалиётҳо ва рӯйдодҳоро бо тарзе инъикос намудааст, ки ба пешниҳоди одилонаи он ноил гардад.
- Гирифтани далелҳои кофии мувофиқ ба аудиторӣ оид ба маълумоти молиявии ташкилот ё фаъолияти соҳибкорӣ дар дохили ташкилот барои изҳори андеша оид ба ҳисоботи молиявӣ. Мо барои роҳбарӣ, назорат ва аудити ширкат масъулем. Мо барои ҳисоботи аудитории худ танҳо масъул мемонем.

Мо бо масъулини Ташкилот оид ба масъалаҳои дигар, доир ба миқёси банақшагирифташуда ва муҳлати гузаронидани аудит ва натиҷаҳои назарраси он, аз ҷумла ҳама камбудҳои ҷиддии назорати дохилӣ, ки ба миқдори қанҷиш муайян намудем, суҳбат гузаронидем.

Раҳимов Н.А.
Директор

ҶДММ ТИАМ

Иҷозатномаи No. 0000212 аз 21 июни 2024 аз ҷониби
Вазорати Молияи Тоҷикистон дода шудааст.



КВДЧ "ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ"

Ҳисобот ОИД ба ҳолати молиявӣ

ба 31 ДЕКАБРИ 2023

(бо ҳазор сомонӣ)

	Шарҳ	2023	2022
ДОРОИҲО			
Дороиҳои гардон			
Воситаҳои пулӣ дар банк ва ҳазина	3	734 079	855 123
Ҳисобҳои барои қабул	4	7 804 163	8 272 096
Қарзҳои дебитори кормандон	5	37 867	75 470
Андозҳои пешпардохташуда	6	21 648	-
Захираҳои модӣ	7	2 169 837	2 568 991
Ҷойҳои барои қабул	8	1 875 519	1 582 833
Иҷораи молиявӣ	9	51 454 768	46 783 443
		64 097 881	60 137 956
Ҳамагӣ дороиҳои гардон			
Дороиҳои ғайригардон			
Воситаҳои асосӣ	10	146 433 620	121 331 076
Маблағгузориҳои дарозмӯҳлат	11	10 731 665	9 869 177
		157 165 285	131 200 253
Ҳамагӣ дороиҳои ғайригардон			
ҲАМАГӢ ДОРОИҲО			
		221 263 166	191 338 209
ЎҲДАДОРИҲО			
Ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат			
Ҳисобҳои барои пардохт	12	2 957 174	3 497 462
Андозҳои барои пардохт	13	281 049	-
		3 238 223	3 497 462
Ҳамагӣ ўҳдадориҳои кӯтоҳмуддат			
ҲАМАГӢ ЎҲДАДОРИҲО			
		3 238 223	3 497 462
Сармояи ҳудӣ			
Сармояи оинномавӣ	14	150 000 000	150 000 000
Сармояи иловагӣ		66 000 000	36 000 000
Ҷойҳои тақсиминошуда		2 024 943	1 840 747
		218 024 943	187 840 747
ҲАМАГӢ САРМОЯ			
ҲАМАГӢ ЎҲДАДОРИҲО ВА САРМОЯ			
		221 263 166	191 338 209

Аз номи роҳбарият:

Акрамзода Ю.А.

Директор



Файзов Т.

Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-25 овардашуда қисми ҷудонапазири ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

КВДЧ "ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ"

Ҳисобот ОИД БА ҶОИДА ВА ЗАРАР

БА 31 ДЕКАБРИ 2022

(бо ҳазор сомонӣ)

	Шарҳ	2023	2022
Даромад аз иҷораи молиявӣ	15	42 051 351	42 603 484
Арзиши аслии иҷораи молиявӣ	16	34 445 398	34 004 165
Ҷамъи ҶоИДА		7 605 953	8 599 319
Хароҷотҳои амалиётӣ	17	7 680 604	6 354 421
ҶоИДА (зарар) амалиётӣ		-74 651	2 244 898
Даромадҳои ғайриамалиётӣ		1 205 864	823 464
Хароҷотҳои ғайриамалиётӣ		862 288	2 681 041
ҶоИДА / (зарар) аз руи мубодилаи асъор		-	-
Ҷамъ, даромадҳои (хароҷот) ғайриамалиётӣ		343 576	-1 857 577
ҶоИДА (зарар) то андозбандӣ	18	268 925	387 321
Андоз аз ҶоИДА		40 433	58 098
ҶоИДАи соф / зарар		184 196	329 223

Аз номи роҳбарият:

(Signature)

Акрамзода Ю.А.

Директор



(Signature)
Ғайзов Ғ.
Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-25 овардашуда қисми ҷудонопазири ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

КВДЧ "ТОЦИКАГРОЛИЗИНГ"

**Ҳисобот ОИД ба Гардиши Воситаҳои Пулӣ,
ба 31 Декабри 2022**

(бо ҳазор сомонӣ)

Шарҳ	2023	2022
Фаъолияти амалиётӣ		
Фоидаи то андозбандӣ	268 925	387 321
Хурдашавии воситаҳои асосӣ	450 000	432 235
Тағйирёбии ҳисобҳо барои қабул	467 933	1 624 062
Тағйирёбии фоизҳо барои қабул	- 292 686	- 324 364
Тағйирёбии қарздории дебитории кормандон	37 603	125 961
Тағйирёбии андозҳои пешпардохтшуда	21 648	48 843
Қарздории дебитории аз руи амалиёти иҷораи молиявӣ	668 350	-
Қисмҳои эҳтиётӣ	399 154	- 80 441
Асбобу анҷоми идоравӣ	- 399 154	-
Тағйирёбии ҳисобҳо барои пардохт	- 540 288	2 288 795
Пардохти андоз аз фоида	76 170	- 138 630
Дигар хароҷотҳои амалиётӣ	-	-
Ҳамагӣ аз фаъолияти амалиётӣ	1 157 655	4 363 782
Фаъолияти инвеститсионӣ		
Хариди Воситаҳои асосӣ	-25 744 886	-11 750 999
Маблағгузори дарозмӯҳлат	- 862 488	- 2 681 041
Ҳамагӣ аз фаъолияти инвеститсионӣ	-26 607 374	-14 432 040
Фаъолияти молиявӣ		
Дигар сармояи иловагӣ	30 000 000	19 000 000
Иҷораи молиявӣ	-4 671 325	-8 619 716
Ҳамагӣ аз фаъолияти молиявӣ	25 328 675	10 380 284
Чамъи ҳама фаъолиятҳо	-121 044	312 026
Бақия ба аввали соли 2023	3 855 123	543 097
Бақия ба охири соли 2023	3 734 079	855 123

Аз номи роҳбарият

Акрамзода Ю.А.

Директор



Файзов Т.

Сармуҳосиб

Шарҳҳои дар саҳифаҳои 11-25 овардашуда қисми ҷудонопазири ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

КВДЧ "ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ"
 ХИСОБОТ ОИД БА ТАҒЙИРЁБЌ ДАР САРМОЯИ ХУДЌ,
 БА 31 ДЕКАБРИ 2022
 (бо ҳазор сомонӣ)

Шарҳ	Сармояи оинномавӣ	Сармояи иловагӣ	Фодаи тақсимнашуда	Ҳамагӣ
Бақия ба 01 январи соли 2022	150 000 000	17 000 000	1 511 524	168 511 524
Воридшавии сармояи иловагӣ	-	19 000 000	-	19 000 000
Тағирот дар захираҳо	-	-	-	-
Фоида (Зарар)-и софи давраи ҳисоботӣ	-	-	329 223	329 223
Бақия ба 31 декабри соли 2022	150 000 000	36 000 000	1 840 747	187 840 747
Воридшавии сармояи иловагӣ	-	30 000 000	-	30 000 000
Тағирот дар захираҳо	-	-	-	-
Фоида (Зарар)-и софи давраи ҳисоботӣ	-	-	184 196	184 196
Бақия ба 31 декабри соли 2023	150 000 000	66 000 000	2 024 943	218 024 943

Аз номи роҳбарият:



[Signature]
 2022
 Файзов Т.
 Сармуҳосиб

Шарҳон дар саҳифаҳои 11-25 овардашуда қисми ҷудонопазири ҳисоботи молиявӣ мебошанд.

1. МАЪЛУМОТИ УМУМӢ

Корхонаи воҳиди давлатии ҷумҳуриявии "Тоҷикагролизинг" (минбаъд Ташкилот) дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2007, № 597 таъсис дода шудааст.

Ташкилот фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Ташкилот ҳои давлатӣ», дигар санадҳои қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин амру фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳо ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳо ва қарорҳои ҳайати мушовараи Вазорати кишоварзӣ ва ҳифзи табиати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи мазкур анҷом медиҳад.

Фонди оинномавии Ташкилот:

Фонди оинномавии Ташкилот 8 000 000 (ҳашт миллион) сомони ро ташкил медиҳад, ки аз буҷети ҷумҳурий мувофиқи банди 2 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 ноябри соли 2007, № 597 «Оид ба таъсис додани Ташкилот и воҳиди давлатии ҷумҳуриявии «Тоҷикагролизинг» ҷудо карда шудааст.

Фаъолияти Ташкилот

Мақсади асосии Ташкилот мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷораи молиявӣ (лизинг)» қонеъ гардонидани талаботи хоҷагиҳои деҳқонии фермерӣ, корхонаи ташкилотҳои соҳаи кишоварзӣ ҳама гуна шакли моликият ва шахсони воқеӣ бо техникаи кишоварзӣ, қисмҳои эҳтиётӣ, кору хизматрасонии сервисии техникаӣ ва дар асоси тиҷорат ба даст овардани фоида мебошад.

Суроғи бақайдгирӣ Ташкилот

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кучаи Беҳзод 25

Асҷори амалқунанда ва ҳисоботӣ

Моддаҳои ҳисоботи молиявӣ бо асҷоре арзёбӣ карда, ки дар муҳити фаъолияти Ташкилот асҷорӣ асосӣ ба ҳисоб меравад (бо пули "функционалӣ"). Ҳисоботи молиявӣ бо Сомонӣ пешкаш шудааст, ки он низ асҷорӣ функционалии Ташкилот ба ҳисоб меравад.

Фаъолияти бефосила

Ба санаи пешниҳоди ҳисоботи молиявӣ, ҳеҷ гуна номуайянии марбут ба рӯйдодҳо ва шароитҳо вучуд надорад, ки метавонад сабабгори пайдоиши шубҳаи ҷиддӣ оид ба идома додани фаъолияти Ташкилот дар ояндаи наздики дидашаванда, гардад.

2. АСОСҲОИ ТАҲИЯИ ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ

Асос барои тартиб додани ҳисоботи молиявии Ташкилот ин стандартҳои байналмиллалӣ ҳисоботи молиявӣ мебошанд. Дар таҳияи ҳисоботи молиявии Ташкилот фарзияи асосие асос карда шудааст, ки онҳо истифодаи усули ҳисобузам ва инчунин фаъолияти бефосилаи Ташкилот мебошанд.

Усули ҳисобузам пешниҳод менамояд, ки таъсири ҳар як амалиёт, ё инки ба вуқӯ пайвастанӣ ҳар як амалиёт ҳангоми дар ҳолати ба вуқӯ омаданашон ба ҳисоб гирифта мешаванд, на инки ҳангоми воқеан гирифтани воситаҳои пулӣ, ва инчунин ҳар як амалиёт дар ҳамон давра ба ҳисоб гирифта мешавад, ки ба он давра тааллуқ дошта бошад.

Ҳисоботи молиявии Ташкилот дар асоси фарзияи таҳия гардидааст, ки он фаъолияти бефосилаи худро таъмин намуда дар асоси шароити доимӣ амал менамояд.

3. ШАРҲИ МУХТАСАРИ МУҚАРРАРОТИ МУҲИМИ СИЁСАТИ БАҲИСОБИГӢРӢ

Асосҳои таҳияи ҳисоботи молиявӣ

Ҳисоботи молиявии замимагардида бо истифодабарӣ аз Стандартҳои Байналмиллалӣ Ҳисоботи Молиявӣ барои ҳар як намуди алоҳидаи дороиҳо, уҳдадориҳо, даромад ва хароҷот таҳия гардидаанд. Тартиби баҳисобигирӣ мафаасал дар шарҳҳои зерин оварда шудааст.

Воситаҳои асосӣ

Воситаҳои асосӣ, таҷизот ва дороиҳои ғайримоддӣ бо назардошти арзиши амортизатсияи ҷамъшуда ва захира барои беқурбшавӣ ҳисоб карда мешаванд. Арзиш аз арзиши сохтмон ё нархи харид, аз ҷумла боҷҳои воридотӣ ва андозҳои бебозгашт ва ҳама гуна хароҷоти мустақими марбут ба ба ҳолати қорӣ овардан барои истифодаи мақсадноки он иборат аст. Ҳама гуна тахфифҳо ва тахфифҳои тичоратӣ ҳангоми ворид шудан ба арзиши сохтмон ё нархи харид тарҳ карда мешаванд.

Арзиши таъмири қорӣ ва нигоҳдории он ҳангоми ба вуҷуд омадан хароҷот эътироф карда мешаванд. Хароҷоти иваз кардани қисмҳои асосӣ ё ҷузъҳои ашёи амвол ва таҷизот ба арзиши он илова карда мешавад ва қисми ивазшуда аз хориҷ карда мешавад.

Ҳамаи воситаҳои асосӣ ва таҷизот бо назардошти арзиши истеҳлоки ҷамъшуда ва талафоти беқурбшавӣ, агар мавҷуд бошанд, нишон дода мешаванд. Даромад ва зарар аз хориҷшавӣ, ки тавассути муқоисаи даромад бо арзиши тавозуни он восита муайян карда мешавад, дар ҳисобот оиди фоида ва зарар эътироф карда мешаванд.

Истеҳлок

Истеҳлок аз рӯи усули ростхата дар тӯли муҳлати истифодабарии дороиҳо бо истифодаи меъёрҳои муқарраргардидаи солона тавассути зарб кардани арзиши таърихӣ дороиҳо бо он меъёрҳо ҳисоб карда мешавад. Муҳлати истифода ё дараҷаҳои солонаи истеҳлок чунин муқаррар гардидааст:

	Меъёри солонаи истеҳлок
• Биною иншоот	25-60 сол
• Мошинаю таҷизот	5-25 сол
• Воситаҳои нақлиёт	5-15 сол
• Дигар воситаҳои асосӣ	5-15 сол
• Сохтмони нотаом	-

Арзишҳои боқиявӣ, муҳлати истифода ва усулҳои истеҳлокӣ аз нав дида баромада мешаванд ва дар ҳолати зарурӣ дар охири ҳар як соли молиявӣ ислоҳ карда мешаванд.

Фоида ва зарар аз фурӯши воситаҳои асосӣ бо роҳи муқоисаи даромад ва арзиши тавозуни муайян карда мешаванд ва мутаносибан ҳамчун "Хароҷотҳои дигар бо тарҳи даромадҳои дигар" эътироф карда мешаванд.

Дороиҳои ғайримоддӣ

Дороиҳои ғайримоддӣ, ки алоҳида ба даст оварда шудаанд, ҳангоми эътирофи аввалия бо арзиши аслии худ арзёбӣ карда мешаванд. Арзиши ибтидоии дороиҳои ғайримоддӣ арзиши одилонаи онҳо дар санаи харид мебошад. Пас аз эътирофи аввала, дороиҳои ғайримоддӣ бо арзиши бо назардошти истеҳлоки ҷамъшуда ва талафоти ҷамъшуда аз беқурбшавӣ (агар мавҷуд бошанд), ба ҳисоб гирифта мешаванд.

Иҷозатномаҳо ҳуқуқи ба ҳама гуна намуди фаволиятро, ки аз ҷониби Ташкилотҳои давлатӣ дода мешаванд, дар давоми 20 сол ба таври мустақим амортизатсия карда мешаванд.

Дар охири ҳар як давраи ҳисоботӣ, Ташкилот арзёбӣ менамояд, ки оё ягон нишонае вуҷуд дорад, ки арзиши одилонаи воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ғайримоддӣ беқурб шаванд. Дар ҳолате, ки чунин нишонаҳо мавҷуд бошад арзёбӣ ҷиҳати муайян намудани эҳтимолияти паст шудани арзиши ҷуброншавандагии дорой карда мешавад (агар чунин ҳолат мавҷуд бошад). Агар ҳисоб кардани маблағи ҷуброншавандагии дорои алоҳида ғайримкон бошад.

Воситаҳои молиявӣ

Эътирофи аввалия ва арзёбии минбаъда

Дороиҳо ва уҳдадориҳои молиявӣ дар ҳолате эътироф мегарданд, ки воситаҳои молиявӣ Ташкилот ҳамчун як ҷузъи шартҳои созишномаҳо ба ҳисоб рафта дар ибтидо аз руи арзиши одилонаашон бо зам намудани хароҷоти амалиётӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд. Воситаҳои молиявӣ дар ҳолате аз эътибор соқит карда мешаванд, ки мувофиқи шартҳои шартнома воридшавии воситаҳои пулии ба онҳо алоқаманд интиҳо меёбад ё инки воситаҳои молиявӣ, таваккали ба онҳо вобаста ва подошҳои ба воситаҳои молиявӣ алоқаманд ба тарафи сеюм интиқол дода мешаванд. Уҳдадориҳои молиявӣ дар ҳолати пурра пардохт гардидан, муҳлати шартномаашон ба итмом расидан, ё инки дигар ҳолатҳои ба ин монанд аз эътибор соқит карда мешаванд.

Дороиҳо ва уҳдадориҳои молиявӣ минбаъд ба тариқи зайл ҳисоб карда мешаванд.

Воситаҳои молиявӣ эътирофи аввалия ва арзёбии минбаъда

Ба мақсади эътирофи минбаъда, дороиҳои молиявӣ ба қарзҳо ва қарзҳои дебиторӣ тақсим карда мешаванд.

Тағйирот дар арзиши одилона

Ҳамаи дороиҳои молиявӣ ба истиснои дороиҳои молиявӣ, ки тавассути фонда ва зарар инъикос гардидаанд, дар ҳар як давраи ҳисоботи оиди ивазшавии арзиши одилонаи онҳо таҳлил карда мешаванд. Ба мақсади баҳогузори ивазшавии арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ барои ҳар як гуруҳи алоҳидан воситаҳои молиявӣ омилҳои баҳогузори гуногун истифода бурда мешавад.

Ҳамагуна даромад ва хароҷоти вобаста ба воситаҳои молиявӣ, ки дар фонда ва зарар эътироф гардидаанд, дар хароҷотҳои умумӣ ва административӣ ба ҳисоб гирифта мешаванд, ба истиснои азнавбаҳодиҳии қарзҳои дебитории тиҷоратӣ.

Баҳогузорӣ ва ғайриимкон будани чамъовари воситаҳои молиявӣ

Дар ҳар як давраи ҳисоботи воқитаҳои молиявӣ оид ба ивазшавии эҳтимолии арзиши одилонаи онҳо баҳогузорӣ карда мешаванд. Дар ҳолати мавҷуд будани тағйирот дар арзиши одилонаи воситаҳои молиявӣ, зарари аз он бавучудода дар ҳисоботи оид ба фонда ва зарар ворид карда мешаванд. Баҳогузори арзиши воситаҳои асосӣ тавассути муайянкунии фарқиат байни арзиши ҳозира ва арзиши воқеии бозори ҳамин воситаи асосӣ аз руи нархҳои ҳозираи бозорӣ муайян карда мешавад.

Тасниф ва баҳогузори минбаъдан уҳдадориҳои молиявӣ

Уҳдадориҳои молиявӣ аз уҳдадориҳои тиҷоратӣ ва дигар уҳдаҳои иборат мебошад. Уҳдадориҳои молиявӣ минбаъд аз руи арзиши истеҳлокиашон бо истифодабарии усули фонзи самаранок чен карда мешаванд. Ҳама пардохтҳои фонзӣ ба хароҷотҳои молиявӣ ворид карда мешаванд.

Аз ҳисоб баровардани воситаҳои молиявӣ

Дороиҳо ва уҳдадориҳои молиявӣ аз ҳисоб гирифта мешаванд ва маблағи софи онҳо дар ҳисоботи оид ба вазъи молиявӣ танҳо дар сурате нишон дода мешавад, ки агар Ташкилот ҳуқуқи ҳатмӣ барои барқарор кардани маблағи эътирофшударо дошта бошад ва нияти баҳисобгирии дороиҳоро дар асоси соф ё дар айни замон фурӯши дороиҳо ва иҷрои уҳдадориҳоро дошта бошад.

Пардохти фонзҳо танҳо аз руи маблағи асосӣ

Дар марҳилаи дуҷуми раванди тасниф, ширкат муайян мекунад, ки оё шартҳои шартномаи молиявӣ ба меъёрҳои санҷиши PIRAO мувофиқат мекунад.

Принсипи асосии марҳилаи санҷиш ҳамчун эътирофи ибтидоии арзиши одилонаи дороиҳои молиявӣ ва тағйиребии он дар тӯли фаъолияти дороиҳои молиявӣ (масалан, ҳама гуна пардохт ё амортизатсияи муқофот/тахфифҳо) муайян карда мешавад.

Яке аз омилҳои муҳимтарини фонзҳо хангоми додани қарз ин ба назар гирифтани арзиши вақти пул ва ҳавфи қарзӣ мебошад. Ширкат барои арзёбии PIRAO омилҳои дахлдорро, аз қабили доварӣ, меъёри истифодабарии дороиҳои молиявӣ ва муайян кардани меъёри фонзро ба назар мегирад.

Баръакси ин, гардиши пули нақд танҳо аз ҳисоби қарзи асосӣ ва фоиҷа, ки тибқи шартҳои шартнома пардохта мешавад, ба вуҷуд намеояд, ки хавфи гардиши пули нақд ё тағирёбиро шарҳ медиҳад. Дар чунин ҳолатҳо, дороиҳои молиявӣ бояд бо арзиши одилона дар фоида ё зарар чен карда шаванд.

Ҳосилаҳо бо арзиши одилона тавассути фоида ё зарар ба қайд гирифта мешаванд.

Ҳосилаҳо воситаҳои молиявӣ мебошанд, ки аз се хусусияти зерин таркиб ёфтаанд:

- Арзиш аз рӯи меъёри фоиҷи муайян, нархи воситаҳои молиявӣ, нархи мол, қурби асъор, индекси нархҳо ва қурбҳо, рейтинги кредитӣ ва индекси кредитӣ ё дигар параметрҳои, ки дар ҳолати тағйирёбии ғайримолиявӣ пешбинӣ шудаанд, фарқ мекунад.
- Барои қарордодҳои шабеҳи хурдтаре, ки интизор меравад, ба тағйироти шароити бозор посухи яқини гиранд, сармоягузориҳои софӣ ибтидоӣ талаб карда намешавад.
- Чунин масалаҳо дар оянда ҳал карда мешаванд.

Ширкат бо контрагентҳо муомилоти ҳосилавӣ ба амал меорад. Ба инҳо сӯроҳи меъёри фоиҷа, тағир додани шартҳои қарз, сӯроҳи мубодилаи асъор, шартномаҳои ибтидоӣ асъор, асъори хориҷӣ ва саҳмияҳо дохил мешаванд. Ҳосила бо арзиши одилона ҳисоб карда мешавад ва дар дороиҳои ҳангоми арзиши одилона ва дар ӯҳдадорӣ ҳангоми манфӣ эътироф карда мешавад. Арзиши мушаххас ва арзиши одилонаи чунин ҳосилаҳои алоҳида ошкор карда мешаванд.

Тағйирот дар арзиши одилонаи ҳосилаҳои ҳолис дар сурати мавҷуд набудани баҳисобгирии пушониш (Хедж), ки ба даромади тиҷоратӣ дохил карда мешаванд.

Дороиҳои молиявӣ ҳангоми эътирофи аввалия ҳамчун арзиши одилона тавассути дигар даромадҳои маҷмуъӣ (OCI) ва арзиши одилона тавассути фоида ё зарар ҳисоб карда мешаванд.

Ҳосилаҳои дохилӣ

Ҳосилаҳои дохилӣ ҳосилаҳои муттаҳидшуда ба ҳосилаҳои ягонаи воситаи муттаҳидаи молиявӣ, қисми асбоби гибридӣ мебошанд, ки чӣ гуна фарқ кардани онро бо ҳамин тарз тавсиф мекунад.

Ҳосилаҳои дохилӣ қисм ё тамоми гардиши пули нақд мебошанд, ки тибқи шартнома ба таври дигар бояд бо меъёри фоиҷи муайян, нархи воситаи молиявӣ, нархи мол, қурби асъор, нарх ё индексҳои қурби, рейтинги кредитӣ ё индекси кредитӣ ё боиси тағйирёбандаҳои дигар иваз карда шаванд. Ҳосилаи ҳосилае нест, ки ба воситаи молиявӣ вобаста аст, вале он вобаста ба ин восита тибқи шартнома интиқол дода мешавад ё ки ҳамтои дигар дорад, ки аз воситаи молиявӣ фарқ мекунад, балки воситаи алоҳидаи молиявӣ мебошад.

Ҳосилаҳо, ӯҳдадорӣ қарзӣ ва шарикӣ ғайримолиявӣ, ки дар дороиҳои молиявӣ ҷойгир шудаанд, ҳамчун ҳосилаҳои алоҳида арзёбӣ карда мешаванд ва бо арзиши одилона ба қайд гирифта мешаванд. Агар онҳо ба консепсияи ҳосила мувофиқ бошанд (тавре ки дар боло муайян карда шуд), хусусиятҳои иқтисодӣ ва хавфҳои онҳо бо шартҳои шартномаи асосӣ зич алоқаманд набошад ва ҳудуди шартномаи асосӣ барои тиҷорат ё бо арзиши одилона дар ҳисобот оид ба фоида ва зарар муайян карда намешавад. Ҳосилаҳои ватанӣ, ки аз шартномаи асосӣ ҷудо шудаанд, бо тағйирёбии арзиши одилона дар портфели савдо пешниҳод карда мешаванд.

Бо ин роҳ, Ташкилот ӯҳдадорӣ молиявӣ ва ҳосилаҳои ба шартномаҳои ғайримолиявӣ дохилшударо ба қайд мегирад. Дороиҳои молиявӣ мувофиқи модели бизнес ва ҳисобҳои NPV гурӯҳбандӣ карда мешаванд.

Воситаҳои пулӣ

Воситаҳои пулӣ ва ҳамарзишҳои онҳо ин воситаҳои мебошанд, ки ба асъори амалкунанда ба осонӣ табдил додашуда ҳангоми табдилдиҳӣ хавфи аз байн рафтани воситаҳои пулиро ба миён намеоранд. Ин воситаҳо аз рӯи арзиши одилона дар асоси қурби амалкунанда дар санаи ҳисоботӣ баҳисоб гирифта мешаванд.

Пешпардохтҳо

Пешпардохтҳо дар рӯзи пардохт эътироф карда мешаванд. Пешпардохт ба таъминотчиёни хизматрасонӣ дар ҳисобот оиди фоида ва зарар ҳангоми пешниҳоди хизматрасониҳо ба ҳисоб гирифта мешавад. Пешпардохт инчунин пардохтҳои пешакиро барои таъминкунандагонӣ мавод, мол ва воситаҳои асосӣ дар бар мегирад.

КВДЧ “ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ”
ШАРҲ БА ҲИСОБОТИ МОЛИАВӢ
БА 31 ДЕКАБРИ 2023
(бо сомони)

Пешпардохтҳо аз рӯи аризиши аввалия бо кам кардани захира барои бекӯрбшавӣ гузориш дода мешаванд. Пардохти пешпардохт ҳамчун пешпардохти дарозмуддат тасниф карда мешавад, агар санаи пешбинишудаи гирифтани мол ӯ хизматрасони вобаста ба он зиёда аз як сол бошад ӯ агар пешпардохт ба дороме ғайригардон тааллуқ дошта бошад, ки ҳангоми эътирофи аввалия ҳамчун дарозмуддат ба ҳисоб гирифта шуда бошад.

Пардохти маблағи пешпардохт барои ба даст овардани дорониҳо ба аризиши тавозунии он дохил карда мешавад, вақте ки Ташкилот назорати дорониро ба даст меорад ва эҳтимол дорад, ки фондаи иқтисодии вобаста ба он ба Ташкилот ворид шавад.

Дигар пардохтҳои маблағи пешпардохт бо ҳисоби фонда ва зарар ҳангоми гирифтани молҳо ӯ хизматрасонӣ марбут ба он хориҷ карда мешаванд. Агар нишоннае мавҷуд бошад, ки дорониҳо, молҳо ӯ хизматрасонӣ марбут ба пешпардохт гирифта намешаванд, аризиши тавозунии пешпардохт аз ҳисоб бароварда мешаванд ва зарари мувофиқи бекӯрбшавӣ дар фонда ӯ зарар эътироф карда мешавад.

Андозҳои ҷорӣ ва батаъхирмонда

Хароҷоти ҷорӣ онд ба андоз аз даромад мутобиқи талаботи қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоб карда мешавад. Роҳбарият давра ба давра имкони тафсири норавшани муқаррароти қонунгузори андозро нисбат ба фаволияти Ташкилот аргумент мекунанд ва дар ҳолати зарурӣ барои пардохти андозҳо захира ташкил менамояд.

Дорониҳо ва уҳдадориҳои андоз ба батаъхиргузоришуда бо истифода аз усули уҳдадорӣ барои ҳама фарқиатҳои муваққати байни манбаи андозӣ дорониҳо ва уҳдадориҳо ва аризиши тавозунии онҳо дар ҳисоботи молиявии Ташкилот ҳисоб карда мешаванд. Андозҳои батаъхиргузор барои ҳолатҳои ҳисоб карда намешаванд, ки андоз ба батаъхиргузоришуда ҳангоми эътирофи аввалия дорониҳо ӯ уҳдадориҳо дар муомилоте, ки муттаҳидшавии тиҷорат ва дар паҳваи анҷом додани амалиёт на ба фонда ӯ зарари андозбандишаванда ӯ ба ҳисобгириш таъсир намерасонад. Андозҳои батаъхиргузоришуда аз рӯи меъёрҳои андозе, ки дар санаи ҳисоботи амали мешаванд ӯ дар асл амал мекунанд, ҳисоб карда мешаванд ва интизор меравад, ки дар давраи фуруши дорониҳо ӯ пардохти уҳдадорӣ татбиқ карда шаванд.

Дорони андозии батаъхиргузоришуда танҳо ба ҳамон андоза эътироф карда мешавад, ки эҳтимолности мавҷудияти фондаи андозбандишаванда, дар робита ба фарқиати муваққати тарҳшаванда истифода мешавад.

Дигар андозҳо аз фаволияти амалиётӣ ба хароҷоти амалиётӣ Ташкилот дохил карда мешаванд.

Қаздорони қредитори

Қарзҳои қредитори дар истифода бо аризиши одилгона эътироф карда мешаванд ва баъдан бо аризиши истихпоқӣ бо истифода аз усули меъёри фонди муассир ҳисоб карда мешаванд. Ҳама қарзҳои қредитори аз рӯи усули ҳисобкунӣ, ҳисоб карда мешаванд.

Захираҳо

Захираҳо дар сурате эътироф карда мешаванд, агар Ташкилот дорони уҳдадориҳои ҷорӣ ӯ воқеие, ки аз рӯйдодҳои гузашта бармеояд, эҳтимолности хурӯчи захираҳое, ки манфиатҳои иқтисодиёро барои ҳалли ин уҳдадориҳо фаро мегиранд ва агар маблағи ин уҳдадори ба таври бозътимод аргумент карда шуда бошад.

Сармоя

Сармояи оинномавӣ

Сармояи оинномавӣ ҳаҷми ниҳони сармояе мебошад, ки дар доираи он саҳмдорон барои пардохти уҳдадориҳои Ташкилот дар назди қредиторони он масъуланд. Маблағе, ки дар ин сатр сабт шудааст, маблағи номиналии сармояро ифода мекунанд, ки бо қарори саҳмдорон тасдиқ шудааст, ки мувофиқи қонун ба қайд гирифта мешавад.

Захираҳои ҳатмӣ

Захираҳои ҳатмӣ дар худ захираҳо, ки Ташкилот тибқи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Оинномаи Ташкилот аз ҳисоби фоидаи тақсимнашуда ташкил менамояд, дар бар мегиранд.

Суди саҳмия (дивиденд)

Суди саҳмия (Дивидендҳо) ҳамчун уҳдадорӣ эътироф карда мешаванд ва аз фоидаи тақсимнашуда дар санаи ҳисоботӣ танҳо дар сурате тарҳ карда мешаванд, ки агар онҳо то санаи ҳисоботӣ 6 баъд аз санаи ҳисоботӣ эълон шуда бошанд, вале то санаи наشري ҳисоботи молиявӣ эълон карда шуда бошанд.

Рӯйдодҳои пас аз давраи ҳисоботӣ

Арзиши тавозунии дороиҳо ва уҳдадорҳо дар санаи ҳисоботӣ он гоҳ ислоҳ карда мешаванд, ки агар рӯйдодҳои минбаъда далели асосноки тағйирёбии ин арзишҳоро пешниҳод кунанд. Ин ислоҳотҳо ба ҳисоботи молиявӣ то санаи тасдиқи ҳисоботи молиявӣ ворид карда мешаванд. Дигар рӯйдодҳои ислоҳнашаванда дар шарҳҳои ҳисоботи молиявӣ ифшо карда мешаванд.

4. СТАНДАРТҲО, ТАФСИРҲО ВА ТАҒЙИРОТИ НАВ

Стандартҳо, тафсирҳо ва ислоҳот ба стандартҳои амалии соли 2023

Стандартҳо ва тағйиротҳои зерин барои давраҳои солони аз 1 январи соли 2023 эътибор пайдо карданд:

Рақами стандарт	Номгуй	Санаи эътибор
СБҲМ 17	Шартномаҳои суғурта	1 январи 2023
Тағйирот ба СБҲ 12	Тағйирот ба СБҲ 12 – Андозҳои батаъхиргузошташуда вобаста ба дороиҳо ва уҳдадорӣ, ки аз як амалиёт ба вучуд омадаанд	1 январи 2023
Тағйирот ба СБҲ 12	Тағйирот ба СБҲ 12 – Ислоҳоти андозии байналмиллалӣ	1 январи 2023

СБҲМ 17 Шартномаи суғурта

СБҲМ 17 Шартномаи суғурта принципҳои эътироф, андозагирӣ, муаррифӣ ва ифшои шартномаҳои суғуртаи муқарраршударо муайян мекунад. Он инчунин талаб мекунад, ки чунин принципҳо нисбати шартномаҳои суғуртаи басташуда ва шартномаҳои сармоягузорӣ бо хусусиятҳои иштироки салоҳидиди худ татбиқ карда шаванд.

Мақсад аз он иборат аст, ки ташкилотҳо маълумоти дахлдорро тавре пешниҳод кунанд, ки ин шартномаҳоро амиқан ифода кунанд. Ин маълумот барои қарорбарии ҳисоботи молиявӣ асосҳоро барои баҳогузории таъсире, ки қарордодҳо дар доираи СБҲМ 17 ба вазъи молиявӣ, нишондиҳандаҳои молиявӣ ва гардиши пулии Фонд маҳдуд мешавад, асос меёбад.

СБҲ 12 Андозҳои батаъхиргузошташуда вобаста ба дороиҳо ва уҳдадорӣ, ки аз як амалиёт ба вучуд омадаанд

Тағйири иловаҳо ба СБҲ 12 - ин ислоҳот талаб мекунад, ки дороиҳо ва уҳдадорӣ андозии батаъхиргузоришуда нисбат ба иҷораи онҳо, ки қаблан ҳолис эътироф карда мешуданд, ба тарзи пурра эътироф карда шаванд. Тағйироти мазкур ба маблағи дар тавозун нишондодашуда ҳеҷ таъсире надорад.

5. ШАРҲ БА ҲИСОБОТИ МОЛИВӢ

3. Воситаҳои пули дар ҳисобҳои бонкӣ ва хизина

	2023	2022
Ҳазина	203 884	57 768
Ҳисобҳои бонкӣ	530 195	797 355
Ҳамагӣ	734 079	855 123

4. Ҳисобот барои қабул

	2023	2022
ЧДММ "Мадад-Агро"	703 355	703 355
КВД "Мадад"	95 935	95 935
ЧДММ "Мақсуд 2016"	-	1 050
ЧСК "Кулоб-Сомонтаҷҳизот"	14 521	90 011
Қароргоҳи Ҳукумат дар ш.Кулоб	269 408	269 408
КВД "Канаск"	1 271 873	1 271 873
КТ "Раҳмонҷон"-и н.Данғара	54 240	54 240
КИ "Сомонҷон"	3 653 574	3 615 454
Х/Д Бибиузбекӣ н.Хуросон	1 092 465	1 092 465
ЧСК "МПМК Уротеппа"	-	15 958
ЧДММ "Водии Вахш"	60 635	60 635
ЧДММ "Ваҳдат ЛТД"	59 837	305 079
Ширкати Чинии LIRENHE	-	185 400
Ширкати Чинии Yixing	-	327 334
Коргоҳи мошинсозӣ	183 900	183 900
ЧДММ "Соҳтмон Рушд"	273 913	-
ЧДММ "КСМБ" н. Восеъ	22 143	-
ЧСП Газпромнефт Тоҷикистон	775	-
ЧДММ "Корхонаи муштараки боғи Дӯстӣ"	47 590	-
Ҳамагӣ	7 804 163	8 272 097

5. Қарзҳои дебитори кормандон

	2023	2022
Қази дебитории кормандон	37 867	75 470
Ҳамагӣ	37 867	75 470

6. Андозҳои пешпардохташуда

	2023	2022
Андоз аз даромади шахсони ҳуқуқӣ	21 648	-
Андоз аз соҳибони воситаҳои нақлиёт	-	-
Андози иҷтимоӣ ғайрибуҷетӣ	-	-
Дигар андозҳо	-	-
Ҳамагӣ	21 648	-

7. Захираҳои модӣ

	2023	2022
Қисмҳои эҳтиётӣ	608 354	1 023 110
Асбобу анҷоми идоравӣ	1 521 050	1 545 881
Ҳамагӣ	2 129 404	2 568 991

8. Иҷораи молиявӣ

	2023	2022
Иҷораи молиявӣ	51 454 768	46 783 443
Ҷоиҳои ҳисобшуда барои гирифтани	1 875 519	1 582 833
Ҳамагӣ:	53 330 287	48 366 276

КВДЧ "ТОЧИКАГРОЛИЗИНГ"
ШАРҲ БА ҲИСОБОТИ МОЛИЯВӢ
БА 31 ДЕКАБРИ 2022
(бо ҳазор сомонӣ)

9. Воситаҳои асосӣ

Арзиш	Бино ва иншоот	Мошин ва таҷҳизот	Таҷҳизоти идоравӣ	Мебел ва лавозимот	Воситаҳои нақлиёт	Сохтмони нотаҷом	Ҳамагӣ
Ба 31 декабри 2022	13 520 046	90 548 590	427 532	186 265	3 150 270	14 130 608	121 963 311
Воридшавӣ	-	19 962 816	-	-	1 125 907	3 116 500	25 837 458
Хориҷшавӣ	(92 572)	-	-	-	-	-	(92 572)
Ба 31 декабри 2023	13 427 474	110 511 406	427 532	186 265	4 276 177	17 247 108	146 075 962
Хурдашавӣ							
Ба 31 декабри 2022	(94 835)	(347 729)	(50 579)	(44 256)	(94 835)	-	(632 234)
Ҳисобкунӣ	(152 665)	(559 771)	(81 421)	(71 244)	(152 665)	-	(1 017 765)
Хориҷшавӣ	-	-	-	-	-	-	-
Ба 31 декабри 2023	(247 500)	(907 500)	(132 000)	(115 500)	(247 500)	-	(1 650 000)
Арзиши софӣ тавозунӣ:							
Ба 31 декабри 2022	13 425 211	90 200 861	376 953	142 009	3 055 435	14 130 608	121 331 076
Ба 31 декабри 2023	13 179 974	109 603 906	295 532	70 765	4 028 677	16 625 946	143 804 800

11. Сармоягузори дарозмудат

Ташкилот чиҳати васеъ намудани доираи фаъолияти худ дар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳури филиал ва намояндагҳои худро мекушояд. Дар соли ҳисоботи 2023 ба маблағи 2 681 041 (думилиону шашсаду ҳаштоду як ҳазору чилу як) сомонӣ маблағгузори намудааст.

	2023	2022
Сармоягузори ба Корхонаҳои фаръӣ	10 731 665	9 869 177
Ҳамагӣ	10 731 665	9 869 177

12. Ҳисобҳо барои пардохт

	2023	2022
Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон	742	750
Кумитаи иттифоқи касаба	1 653	-
ҶДММ "Новселмаш"	87 800	-
ҶДММ "Вавилон Т"	481	2 821
ҶСШП "Агротехсервис"	400 000	400 000
Кумитаи иттифоқи касаба	-	3 450
ҶДММ "Иморатсоз"	-	18 962
Маликов Рустам	-	21 100
СИ Усмонов Раҷабалӣ	42 298	652 000
ҶДММ "Мадади Кишоварз"	105 8000	1 557 600
ҶДММ "Соҳтмон Рушд"	-	67 198
ҶДММ "КМСБ"-и н.Восеъ	-	27 857
ҶСШП "Тоҷ Ирон"	969 300	745 725
ҶДММ "Иморат Соҳтмон"	36 694	-
СИ Автозапчасти н. Рудакӣ	16 050	-
ҶДММ "Мақсуд-2016"	21 003	-
ХД Чордара н. Ҳамадонӣ	186 200	-
ҶСК Шабакаҳои тақсими барқ н. Восеъ	11 274	-
ҶДММ ТАК	98 000	-
ҶСНК "Уротелпа"	27 679	-
Ҳамагӣ	2 957 174	3 497 462

13. САРМОЯ ВА САРМОЯИ ИЛОВАГӢ

13.1 Сармоя

Сармояи оинномавии Ташкилот 100% ба давлат тааллуқ дошта ҳаҷми сармояи оинномавии он мувофиқи иқтибос 150 000 000 (як садӯ панҷӯх миллион) сомонӣ мебошад.

13.2 Сармояи иловагӣ

Сармояи иловагии Ташкилот аз ҳисоби маблағҳои буҷети Ҷумҳурии пешбинигардида, ки барои васеъ намудани доираи фаъолияти хоҷагидорӣ Ташкилот равона кардашудаанд, таъсис додашудааст. Дар соли 2023 аз тарафи буҷаи Ҷумҳурии ба Ташкилот 30 000 000 (си миллион) сомони маблағгузори гардидааст.

13.3 Фоидаи тақсимнашуда

Фоидаи тақсимнашуда Ташкилот аз ҳисоби фоидаи софи бадастомада ташаккул дода шудааст. Ба ҳолати 31 декабри соли 2023 маблағи фоидаи софи Ташкилотро 184 196 (як садӯ ҳаштоду чор ҳазору як садӯ наваду шаш) сомони ро ташкил медиҳад.

14. Даромад аз иҷораи молиявӣ

	2023	2022
Даромад аз иҷораи молиявӣ	42 051 351	42 603 484
Дигар даромадҳо	1 205 864	823 464
Ҳамагӣ	43 257 215	43 426 948

15. Арзиши аслии фуруш

	2023	2022
Арзиши аслии иҷораи молиявӣ	34 445 398	34 004 165
Ҳамагӣ	34 445 398	34 004 165

16. Харочотҳои амалиётӣ

	2023	2022
Хароҷоти музди меҳнат	3 464 326	6 354 421
Хароҷоти ҳақгузорӣ ба фонди ҳифзи иҷтимоӣ	692 865	
Хароҷоти коммуналӣ	45 471	
Хароҷоти истеҳлокии воситаҳои асосӣ	1 017 765	
Андохзо ва пардохтҳо	1 539 482	
Хароҷот оид ба пардохти хизматрасониҳои касбӣ	262 200	
Дигар хароҷотҳо	658 495	
Ҳамагӣ	7 680 604	6 354 421

17. Хароҷотҳои ғайриамалиётӣ

Ташкилот барои минбаъд васеъ намудани доираи фаъолияти хеш дар шаҳру ноҳияҳои кишвар сармоягузори намудааст.

	2023	2022
Хароҷот аз сармоягузори дарозмуддат	862 288	2 681 041
Ҳамагӣ	862 288	2 681 041

18. Харочотҳои андоз аз фоида

Мутобиқи моддаи 109 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон меъёри андоз аз даромади андозсупоранда, ки ба маблағи зарари ба давраи дигар гузаронида бо дарназардошти муқаррароти моддаи 124 Кодекси мазкур кам карда мешавад, ва ба меъёрҳои зерин андозбандӣ карда мешавад.

	2023	2022
Андоз аз фоида	(40 433)	(58 098)

6. ҶАДАДОРИҲОИ ШАРТӢ ВА ҲОЛАТҲОИ ТАСОДУФӢ

а) Ҷададориҳои иҷоравӣ

То 31 декабри солҳои 2023 ва 2022, Ташкилот ҷададориҳои иҷоравӣ калони молиявии надорад.

б) Ҷададориҳои сармоявӣ

То 31 декабри солҳои 2023 ва 2022, Ташкилот ҷададориҳои сармоя надорад.

с) Ҷададориҳои шартӣ

То 31 декабри солҳои 2023 ва 2022, Ташкилот ягон ҷададориҳои шартӣ надорад.

7. МУОМИЛОТИ ТАРАФҲОИ АЛОҚАМАНД

Тарафҳо одатан ба ҳам алоқаманд ҳисобида мешаванд, ки агар тарафҳо таҳти назорати умумӣ қарор дошта бошанд ё як тараф қобилияти назорат кардани тарафи дигарро дошта бошад ё метавонад ба тарафи дигар ҳангоми қабули қарорҳои молиявӣ ва амалиётӣ таъсири назаррас ё назорати муштарак дошта бошад. Ҳангоми баррасии ҳар як тарафҳои эҳтимолии алоқаманд, на танҳо шакли ҳуқуқи он, балки ба моҳияти муносибатҳо диққати махсус дода мешавад.

8. ИДОРАКУНИИ ХАВҲОИ МОЛИЯВӢ

Ташкилот дар робита ба воситаҳои молиявӣ ба хатарҳои гуногун дучор мешавад. Намудҳои асосии хавфҳои хавфи бозорӣ, хавфи қарзӣ ва хавфи пардохтпазирӣ мебошанд. Идоракунии хавфҳои Ташкилот дар ҳамкориҳои зич бо саҳҳомони Ташкилот ҳамроҳанг карда мешавад ва ҳадафи он ба таври фаъол таъмини гардиши пули нақд дар кӯтоҳмуддат ва миёнамӯҳлати Ташкилот тавассути ҳадди ақал расонидани таъсири манфии эҳтимолий ба натиҷаҳои фаъолияти Ташкилот тавассути ҳисоботи хавфҳои дохилӣ, ки дараҷа ва миқёси хавфҳо. Ташкилот дар фуруши дороиҳои молиявӣ бо мақсади тахмин фаъолона иштирок намекунад ва имконитҳо наменависад. Дар зер хавфҳои аз ҳама муҳими молиявӣ, ки ширкат ба онҳо дучор мешавад, тавсиф карда мешаванд.

Ширкат хавфҳои бозорро ба душ мегирад. Хатарҳои бозорӣ аз сатҳи кушодаи фоиз ва мавқеъҳои асъор, ки ба ҳаракатҳои умумӣ ва мушаххаси бозор дучор мешаванд, ба вуҷуд меоянд. Роҳбарияти ширкат маҳдудияти ҳаҷми хавфро муқаррар мекунад, ки онҳоро мунтазам қабул ва назорат кардан мумкин аст. Аммо, бо истифода аз ин равиш талафоти берун аз ин маҳдудиятҳо дар сурати ҳаракати калонтарӣ бозор пешгирӣ намекунад.

а) Хавфи меъёри фоизӣ

Даромади Ташкилот ва гардиши пулии амалиётӣ таҳти тағйирёбии меъёрҳои фоизи бозорӣ қарор намегирад. Ширкат то 31 декабри соли 2023 ва 31 декабри соли 2022 дороиҳо ӯ ҳададорӣҳои фоизӣ надорад.

б) Хавфи қарзӣ

Ташкилот ба хавфи қарзӣ дучор мешавад, ки хавфи он аст, ки паймонко наметавонад маблағи пурраро дар вақт ва муҳлати муайян пардохт намояд. Маблағи максималии ташкилот ба хавфи қарзӣ одатан дар арзиши тавозунии дороиҳои молиявӣ дар тавозун инъикос меёбад. Таъсири баҳисобгирии эҳтимолии дороиҳо ва ҳададорӣҳо барои коҳиш додани хавфи эҳтимолии қарзӣ назаррас нест.

Воситаҳои молиявӣ Ташкилот, ки ба концентратсияи хавфи қарзӣ дучор мешаванд, асосан аз маблағҳои пулӣ ва муодили пули нақд иборатанд. Ҳадди ниҳии хавфи қарзии ширкат аз рӯи гуруҳи дороиҳо чунин аст:

	2023	2022
Гуруҳи дороиҳои молиявӣ - арзиши тавозунӣ:		
Қарзҳои дебиторӣ	7 842 030	8 347 566
Маблағҳои пулӣ ва муодили пули нақд	734 079	855 123
Ҷамъи Арзиши умумии тавозунӣ	8 576 109	9 202 689

а) Хавфи пардохтпазирӣ

Хавфи пардохтпазирӣ, ки онро инчунин ҳамчун хавфи маблағгузорӣ меноманд, ин хавфест, ки ташкилот ҳангоми ҷамъоварии маблағ барои иҷрои ҳададорӣҳои марбут ба воситаҳои молиявӣ ба мушкилот дучор мешавад. Хавфи пардохтпазирӣ метавонад аз имконнопазирӣ зуд фуруштани дороиҳои молиявӣ бо нархи наздик ба арзиши одилонаи он ба вуҷуд ояд. Ширкат тавозуни кофӣ пули нақдро нигоҳ медорад ва мунтазам эҳтиёҷоти пардохтпазирӣро назорат мекунад ва роҳбарият кафолат медиҳад, ки маблағҳои кофӣ барои қонеъ кардани ҳама гуна ҳададорӣҳои оянда мавҷуд бошанд.

б) Хавфи асъор

Хавфи асъорӣ ин хавфест, ки арзиши воситаи молиявӣ бинобар тағйирёбии қурби асъор тағйир меёбад.

Аксари муомилоти ин ширкат бо сомонӣ сурат мегирад. Қурби асъорҳои хориҷӣ дар натиҷаи фуруш ва хариди ширкат дар хориҷа ба вуҷуд меояд, ки асосан бо доллари ИМА (доллари ИМА) ва дигар асъорҳои хориҷӣ ифода карда мешаванд.

Роҳбарияти ширкат созишномаҳои ояндаи хавфи мубодилавӣ намебандад. Бо вуҷуди ин, онҳо мунтазам назорат карда мешаванд ва дар он ҷое, ки хавфи асъор талаб карда мешавад, чораҳои ислоҳӣ андешида мешаванд. Хавфи асъорӣ ин хавфест, ки арзиши воситаи молиявӣ бинобар тағйирёбии қурби асъор тағйир меёбад. Дороиҳои молиявӣ ва ҳададорӣҳои молиявӣ бо асъори зерин ифода карда мешаванд:

	2023			
	TJS	USD	RUB	Ҳамагӣ
Дороиҳои Молиявӣ				
Пули нақд ва муодили пули нақд	734 079	-	-	734 079
Қарзи дебиторӣ	7 842 030	-	-	7 842 030
Ҷамъи Дороиҳои Молиявӣ	8 576 109	-	-	8 576 109
Ҷаҳдадорихои молиявӣ				
Қарзҳо	-	-	-	-
Ҷамъуи Ҷаҳдадорихои молиявӣ	-	-	-	-
Маҷмаи ҳолис	8 576 109	-	-	8 576 109

9. ИЕРАРХИЯИ АРЗИШИ ОДИЛОНА

Дороиҳо ва ҷаҳдадорихое, ки бо ариши одилонa дар ҳисоботи вазъи молиявӣ андоза карда шудаанд, дар се сатҳ дар иерархияи ариши одилонa маблағгузорӣ карда мешаванд.

Маблағгузори мазкур дар асоси сатҳи пасттарини саҳми асосие, ки дар арзёбии ариши одилонa истифода шудааст, ба таври зерин муайян карда мешавад:

- Сатҳи 1: нархҳои нархгузорӣ (таҳҳизнашуда) дар бозорҳои фаъол барои дороиҳо ё ҷаҳдадорихои якхела
- Сатҳи 2: Маҳсулоте, ки ба ғайр аз нархҳои иқтибосшуда дар сатҳи 1 дохил карда шудаанд, ки барои дороиҳо ё ҷаҳдадорихо, мустақиман (яъне дар шакли нархҳо) ё бавосита (яъне аз нархҳо гирифта мешаванд) мушоҳида мешаванд.
- Сатҳи 3: саҳмияҳо барои дороиҳо ё ҷаҳдадорихо, ки ба маълумоти мушоҳидашавандаи бозор асос намеёбанд (сахдоҳои мушоҳиданашаванда).

Ҳама дороиҳо ва ҷаҳдадорихои молиявии ширкат бо ариши амортизатсияшуда ҳисоб карда мешаванд ва ҳеҷ яке аз дороиҳо ва ҷаҳдадорихои ғайримолиявӣ бо ариши одилонa чен карда нашудаанд. Аз ин рӯ, ифшои иерархияи ариши одилонa, ки категорияи се сатҳи ариши одилонaро талаб мекунад, ифшо карда намешавад, зеро он ба ифшои ҳисоботи молиявӣ таъсири ҷиддӣ намерасонад.

10. Сиёсат ва тартиботи идоракунии САРМОЯ

Мақсадҳои идоракунии сармомияи Ташкилот:

- таъмини қобилияти Ташкилот барои идомаи фаъолияти худ; Ва
- таъмин намудани даромади мувофиқ ба саҳмдорон тавассути нархгузори маҳсулоте, ки ба сатҳи хавф мутаносиб аст.

Ташкилот сармомияро дар асоси ариши тавозунии сармомияи худӣ, бо назардошти маблағҳои нақдӣ ва мубодили пули дар ҳисоботи вазъи молиявӣ пешниҳод карда мешавад.

Ташкилот ҳаҷми сармомияро мутаносибан ба сохтори умумии маблағгузорӣ муқаррар мекунад. Ташкилот сохтори сармомияи худро барои инъикоси тағйирот дар шароити иқтисодӣ ва хусусиятҳои хавфи дороиҳои асосӣ идора ва ислоҳ менамояд. Аз соли гузашта ба стратегияи нигоҳдории сармомия ё талаботи сармомияи беруна ягон тағйирот ворид нашудааст.

Сармояи давраҳои ҳисоботӣ ба таври зерин ҷамъбаст карда мешавад:

	2023	2022
Сармояи умумӣ	150 000 000	150 000 000
Маблағҳои пулӣ ва муодили пули нақд	734 079	855 123
Сармоя	150 734 079	150 855 123

11. РУЙДОДҲОИ ПАС АЗ ДАВРАИ ҲИСОБОТӢ

Рӯйдодҳои пас аз давраи ҳисоботӣ то санаи интишори ҳисоботи молиявии мазкур, ҳеҷ гуна рӯйдод ё амалиёти муҳиме, ки тибқи СБМ 10 «Рӯйдодҳои пас аз давраи ҳисоботӣ» ба вуқӯъ наомадаанд.